

# ( Нишонаҳои вучуди Худованд )

﴿الآيات التي تدل على وجود الله﴾

[ Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة ]

Таҳия ва таҳқиқ : Мисбоҳиддини Ҳомид

2009 - 1430

islamhouse.com

# ﴿الآيات التي تدل على وجود الله﴾

«باللغة الطاجيكية»

مراجعة: مصباح الدين حميدوف

2009 - 1430

islamhouse.com

## Нишонаҳои вучуди Худованд

Масъалаи вучуди Худованди таъоло – чун Холики ин кавн ва Парвардигори махлукот эҳсосест, ки дар замири инсон густурда гаштааст. Ва чунин эҳсос ба вучуди Офаридағори ин коинот ва Парвардигори он чун ҷавҳари покест, ки дар қалби одамӣ нуҳуфтааст ва тавассути андешарони дар гирди азамати ин коинот ва низоми бениҳоят дақиқи мавҷудот ва аҷойбиву оғариниши махлукот, ин ҷавҳари нуҳуфта ҷило меёбад ва нури хешро изҳор месозад ва дар партави он шахси оқил дар шинохтани Офаридағори хеш устувор мегардад.

Ва гоҳо ин ҷавҳари нуҳуфта дар натиҷаи пайравии ҳавову ҳавас ва пайгирии афкори шайтонӣ ва майл ба иноду якравиву такаббур ва тақлиду пайравии кӯронай беасос таҳти доғҳои сиёҳи қуфру илҳод қарор мегирад. Ва бо чунин сабабҳо инсон инкор ва ё гумони хешро нисбати вучуди Холики хеш эълон месозад.

Пас агар инсон, ки бо фаросату ақл аз соири мавҷудот бартарӣ ёфтааст, агар дар гирди ҳар он ҷизе, ки ўро иҳота намудааст ва онро мушоҳида месозад андеша намояд, барои ў нишонаҳои ошкори вучуди Худованди таъоло таҷаллӣ мегардад. Оё ин қураи замин, ки аз олами башарияту ҳайвонот ва набототу ҷамодот дарбар мегирад, нишонгари вучуди Парвардигори худ нест? Оё ин осмони баланд, ки чун гунбази кабуд заминро иҳота намудааст ва ситораҳову сайёраҳои он нишонае аз Офаридағор бузург нестанд?

Аз ин ҷост, ки Худованди таъоло дар Қуръони Карим дар бобати вучуди коинот аз ақл истифода гирифтан, дар гирди он андеша ронданро василаи яқин донистани вучуди Офаридағор мешиносад.

Худованди таъоло дар Сураи Ал-Бақара ояти 164 мефармояд:

أَعْنَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَرْجِعِيهِ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِرَتِنَا لِوَالنَّهَارِ وَالْفَلَقِ أَلَّى  
بَخْرٍ فِي الْبَخْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَنْجِيَهُ أَلَّا زَرَضَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَبَئِثْ فِيهَا

مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَّقَرِيفٍ أَرِيَّح وَالسَّحَابِ الْمَسْخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

١٦٤ ﴿١٦﴾ الْبَقْرَةُ

" Ҳароина дар офариниши осмонҳову замин ва дар ихтилофи (тагъирёбии) шабу рӯз ва дар киштие, ки дар баҳр ҷорӣ мегардад ба он ки нафъ мерасонад ба мардум ва дар он, ки Худованди таъоло нозил соҳт аз осмон аз об пас зинда мегардонад бо он (об) заминро баъди мурда буданаш ва интишор дод дар он (замин) аз ҳама гуна раванда ва роҳнамун соҳтани шамолҳову абрҳое, ки дар миёни осмону замин фармонбардор аст нишонаҳоест, аз барои мардумоне, ки ақл доранд."

Ҳамчунин дар сурай Оли Имрон оятҳои 190-191 фармудааст :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿١٩٠﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الْأَيَّلِ وَالنَّهَارِ لَذِينَ  
لَا يُؤْلِي أَلَائِبَرٍ ﴿١٩١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَاعَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٢﴾ آل عمران: ١٩٠ - ١٩١

" Ба ҳақиқат дар офариниши осмонҳову замин ва (ихтилофи) гардиши шабу рӯз нишонаҳоест, барои соҳибони ақлу ҳуш."

" Ононе ки ба ёд меоваранд Худовандро дар ҳолати рост истодан ва нишастану бо паҳлӯ дароз кашидан ва андеша меронанд дар офариниши осмонҳову замин : Эй Парвардигори мо ! Инро ту беҳуда наофаридаӣ, ба покӣ ёд мекунем туро, пас моро аз азоби оташ нигоҳ дор."

Ва ё дар сурай "Ёсин" Худованди таъоло дар равиши сухан дар бобати қудрату азами худ бар бандагонаш талқин медорад, ки гардиши муңтазами шабу рӯз бо шакли мунаzzам, паёпай омадани офтобу моҳ нишонаву аломатҳоест, ки ба вучуд ва қудрати бепоёни зоти илоҳӣ далолат менамояд.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٢٧﴾ وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْيَوْمُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَالشَّمْسُ  
تَحْرِي لِمُسْتَقْرَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢٩﴾ وَالْقَمَرُ قَدَرَنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعَرْجُونَ  
الْقَدِيرِ ﴿٣٠﴾ لَا أَلَّشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا أَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

بیس: ٣٧ - ٤٠

" Ва яке аз алломатхое, ки далолат ба вучуди Худованд ва бузургии зоти олӣ менамояд аз барои онон (мардум) шаб аст, ки онро мо аз рӯз ҷудо месозем пас дар он ҳол онон (мардум) дар торикий қарор мегиранд. Ва офтоб ҳаракат мекунад дар ҷои муайяншудаи худ. Он аст тақдири нишондоди Худованди тавонову доно. Ва аз барои маҳтоб манозил муайян кардаем (дар ҳолати ҳаракаташ) то он вакте, ки монанди ғунчай (хӯшай) хушкгаштаи хурмо гардад. На офтоб тавонад, ки маҳтобро дарёб кунад ва на шаб тавонад, ки рӯзро пеш гузарад. Ва ҳар яке (яъне офтобу маҳтобу ситораҳо) дар фалаки осмон давр мезананд ва ҳаракат менамоянд. (Мутобиқи замону маконе, ки Холиқашон барояшон муҳаддад намудааст.)"

Ин чанд намунае буд, ки аз Қуръони Карим дар бораи нишонаҳои Холиқи коинот дар коинот зикр намудаем ва амсоли чунин намунаҳо дар ин китоби азиму-ш-шаън кам нест.

Пас аз зикри чунин нишонаҳои зоҳир ва алломатҳои чун офтоб равшан, чигуна метавонад инсон инкор аз вучуди Парвардигори хеш намояд ?

Пас ин замини паҳновар бо хушкиву баҳрҳои худ бо олами зиндаву ҷамоди худ, ин осмонҳои беканор бо ситорагону сайёраҳову аҷроми худ чӣ гуна ба арзи вучуд омадааст ?

Оё ин амри тасодуфист, читавре, ки бархе аз хушк мағзони ақлҳӯрда иддио менамоянд ? На ! Ҳаргиз !

Зоро ҳеч имкон надорад ва ақли солим намепазирад, ки ин коинот ботартиби ачиб амри тасодуфӣ бошад ва

тасодуф дар пайдоиши мавчудот амри номақбул ва ботил аст.

Агар дар ҳақиқат ин коинот худ аз худ бо амри тасодуфӣ пайдо мегашт пас чаро то ба имрӯз коиноти дигаре мисли он тасодуфанд пайдо намегардад, то мо ин иддиои ботилро пазирӣ намоем.

Агар иддиои тасодуф ҳақ бошад пас чаро то ба имрӯз офтобу маҳтоби дигаре пайдо намешавад, ки ҳамроҳи он офтобу маҳтобе, ки мо мушоҳида месозем сайр намоянд.

Агар вучуди коинот амри тасодуфист пас чаро имрӯз одамиён бо амри тасодуф ба ҷорпоён мубаддал намегарданд ва ҷорпоён сифати одамӣ намегиранд ва ё чаро маймунҳои имрӯза ба дараҷаи инсонӣ намерасанд. Агар дар гузашта бо амри тасодуф чунин мавчудот ба миён омада бошад, пас чӣ монеъиятест, ки имрӯз низ бо тасодуфӣ чунин пайдо гардад ?

Он ҳушкмағзони бедин наметавонанд ба ин пурсишҳо ҷавобе бигӯянд ва ҷавоби ин тасоулот якест : Аз барои ин коиноту мавчудот Офаридағорест, ки онро ба арзи вучуд овардааст ва онро идораву назорат менамояд ва дар ин кавн ҳеч чизе бе изни Ӯ рӯҳ намедиҳад. Ва ин Офаридағори ягона; Аллоҳ таъолост, ки бузург асту қодир асту доносту шунавост ва ҳеч амри бузурге ё кӯчаке дар ин коинот аз илми бепоёни Ӯ таъоло ниҳон намемонад.

Чӣ ҳуш аст посухи он аъробии бодиянишине, ки аз илму доништу фарҳанг баҳрае надошт ва на мактаб хонда буду на донишгоҳ ва на китобе дида буду на дафтаре ва ҳангоме пурсида шуд, ки ҷигуна метавонӣ вучуди Офаринандай ин коинотро исбот

намоӣ ? Гуфт : "Агар ман дар ягон ҷое поруи уштур бубинам яқин пайдо мекунам, ки аз ин ҷой уштуре убур кардааст ва агар дар ягон маконе асари пае бубинам медонам, ки аз ин макон роҳгузаре гузаштааст. Пас ин замини беканор ва осмони пур аз ситорагон ва баҳрҳои пур аз амвоҷ оё далолат ба вучуди Офаридағори худ Ҳудованди донову огоҳ намекунад ?".